

**ҚОНУНИ  
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**Дар бораи сарватҳои зеризамини**

(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1994, № 15-16, мод. 235; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1995, № 22, мод. 259; соли 2008, №1 қисми 2, мод.16; №12, қисми 2, мод.1005)

**Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии омӯзиш, ҳифз ва истифодабарии сарватҳои зеризаминиро муқаррар намуда, муносибатҳоро дар ин соҳа танзим менамояд. (ҚҖТ аз 5.01.08 №351)**

**ФАСЛИ 1  
ҚОИДАҲОИ УМУМВ**

**Моддаи 1. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарватҳои зеризамини**

**Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарватҳои зеризамини ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байнамилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. (ҚҖТ аз 5.01.08 №351)**

**Мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо барои танзими муносибатҳои истифодаи сарватҳои зеризамини дар доираи ваколатҳои муайянкардаи Қонуни мазкур санадҳо ба табъ мерасонанд. (ҚҖТ аз 5.01.08 №351)**

Муносибатҳое, ки дар иртибот бо истифода ва ҳифзи замин, об, олами набутоту ҳайвонот, ҳавои атмосфера ҳангоми истифодаи сарватҳои зеризамини ба амал меоянд, тибқи қонунгузори марбутаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мегарданд.

**Моддаи 1<sup>1</sup>. Мағҳумҳои асосӣ**

Дар Қонуни мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- омӯзиши давлатии геологии қаъри замин – корҳои геологии вобаста ба омӯзиши мониторингии ҳолати қаъри замин, соҳтори геологии минтақаҳои алоҳида ва ҳавзаҳо дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, мълум намудани дурнамои онҳо оид ба мавҷуд будани маъданҳои фоиданок, соҳтани ҳаритаҳои геологии давлатӣ, ки маълумотҳои асосиро оид ба истифодабарии қаъри замин ташкил медиҳанд;

- қитъаи чудоардашудаи геологӣ – замима ба иҷозатнома барои омӯзиши геологӣ - бо нақша ва маълумотнома муайян намудани ҳудуди қитъаи қаъри замин, ки дар он истифодабарандагон ҳуқуқи иқтишофи геологиро доранд;

- чудо намудани замини кӯҳсor – замима ба иҷозатнома барои пешбурди корҳои иқтишофи геологӣ ва истихроҷи маъданҳои фоиданок, соҳтмон ва ё истифодабарии иншоотҳои зеризамини, ки ба иқтишоф ва истихроҷ вобастагӣ надоранд, иҷозатнома барои истихроҷи маъданҳои фоиданоки ғайриминералии маъмулӣ бо мақсади тиҷорат ва ё соҳтмони иншоотҳои зеризамини новобаста ба истихроҷ ва иқтишоф, ки истифодабарандагони қаъри замин аз рӯи нақша ва маълумоти минтақаҳои ҳудудашон муайян ба онҳо ҳуқуқ доранд;

- истихроҷ – маҷмӯи корҳое, ки ба ҳосил намудани минералҳои фоиданок аз қаъри замин, ҳамчунин ба коркарди минералҳои техногении моликияти давлатӣ, аз ҷумла ашёи минералии ҷойҳои нигоҳдории муваққатӣ алоқаманд мебошанд; (ҚҖТ аз 31.12.08c №471)

- истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ – истихроҷи маводе, ки дар қитъаҳои қаъри замини дорои ҳуқуқи истифодаи доимӣ ва ё муваққатӣ ҷойгир аст, бе мақсади минбаъдаи бастани аҳд нисбати маъданҳои фоиданоки ғайриминералии ва обҳои зеризамини истихроҷгардида;

- кон – қисми қитъаи қаъри замин, ки анбӯҳи табиии маъданҳои фоиданокро дар бар мегирад;

- ашёи хоми минерали – қисми сарватҳои истихроҷшуда (маводи кӯҳӣ, ашёи хоми кон ва ғайра), ки маъданҳои фоиданокро дар бар мегирад;

- истифодабарандагони сарватҳои зеризамини – шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки мувофиқи Қонуни мазкур иҷозати гузаронидани корҳои геологӣ ва истихроҷи маъданҳои фоиданокро доранд;

- сарватҳои зеризамини – қисми қаъри замин, ки поён аз қабати хок ва дар мавриди набудани он дар таги баҳрҳо, кӯлҳо, дарёҳо ва дигар обанборҳо то умқи дастрас, ки қабати онҳо барои гузаронидани корҳои геологӣ ва истифодаи маъданҳои фоиданок дар асоси комёбихои илмию техникӣ дастрас аст;

- маъданҳои фоиданоки маъмулӣ (ғайриминерали) – маъданҳои фоиданок, ки дар шакли табиӣ (рег, шағал, хок ва ғайра) ва ниҳоят кам коркард ва тоза карда шудаанд, барои эҳтиёҷоти ҳочагаҳои маҳалӣ истифодаи карда мешаванд;

- маҷмӯи корҳои истифодаи қаъри замин – корҳое, ки бо омӯзиши умумии давлатии геологии қаъри замин, иқтишоф ва истихроҷ, аз ҷумла корҳои вобаста ба иқтишоф ва истихроҷи обҳои зеризамини, лойқаҳои табобатӣ, иқтишофи қаъри замин барои партови обҳои истифодашуда, инчунин корҳое, ки ба соҳтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризамини новобаста ба истихроҷ алоқаманд мебошанд;

- коркарди аввалини ашёи хоми минерали – коркарди маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда аз рӯи нақшҳои технологӣ, ки ҷараёни пайдарпайи ғанисозӣ ва тафиири аввалини маъданҳои фоиданоки истихроҷшударо муайян менамояд;

- коркарди ашёи хоми минерали – корҳое, ки ба воситаи онҳо аз ашёи хоми минерали маъданҳои фоиданок ҳосил карда мешаванд;

- маъданҳои фоиданок – маводи минералии табиӣ, ки дар қаъри замин ба шакли санг, моеъ ва газ (аз ҷумла, обҳои зеризамини ва

лойқаҳои табобатай) мавчуданд ва барои истехсоли неъматҳои моддӣ муносиб мебошанд;

- каммаъданшавӣ – паст шудани сифати маъданҳои фоиданок ҳангоми истихроч;
- истифодабарандагони доимии сарватҳои зеризаминӣ – шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ҳуқуқи бемӯҳлати истифодаи сарватҳои зеризаминиро доранд;
- истифодабарандагони муваққатии сарватҳои зеризаминӣ – шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки мӯҳлати маҳдуди истифодаи сарватҳои зеризаминиро доранд;
- корҳои иктишофии геологӣ – корҳое, ки ба ҷустуҷӯи макони ҷойгиршавии маъданҳои фоиданок ва арзёбии онҳо алоқаманд мебошанд;
- соҳтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризаминӣ, ки ба корҳои иктишофии геологӣ ва истихроҷи маъданҳои фоиданок вобастагӣ надоранд – корҳои соҳтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризаминии таъиноти умумиҳоҷагӣ, ки барои нигоҳ доштани боқимондаҳои маводи радиоактивӣ, маҳсулоти зараворӣ ва оби партов аҳамият доранд;
- қитъаи қаъри замин – қисми ба нақшаша гирифташудаи қаъри замин, ки дар қаламрави маҳдуд барои истифодабарандагон ҷудо карда мешавад;
- пардохти ҳаққи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ – пардохти якбора ба молики захираи сарватҳои зеризаминӣ (ба давлат) барои додани ҳуқуқи азхудкуни онҳо;
- ҷудо намудани маблағ барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ – маблағгузории ҷорӣ ба молики захираи сарватҳои зеризаминӣ (ба давлат) барои пӯшонидани ҳарочотҳои истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

#### **Моддаи 2. Моликият ба сарватҳои зеризаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Сарватҳои зеризаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра моликияти давлати буда, ба моликони зерин дода мешавад:

ба мақомоти муайянӣ давлатӣ бо роҳи ба онҳо додани ҳуқуқи молики;

ба истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ бо роҳи интиқоли ҳуқуқи истифодаи бемӯҳлат ё таҳқими ҳуқуқи истифодаи мӯҳлатноки сарватҳои зеризаминӣ.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сарватҳои зеризаминӣ моликияти хусусӣ шуда наметавонад. Хариду фурӯш, тӯҳфакунӣ, ба гарав мондани қитъаҳои манбаи сарватҳои зеризаминӣ ё ивазкуни худсаронаи онҳо манъ аст.

Аъмоле, ки рӯйрост ё пинҳонӣ боиси вайроншавии ҳуқуқи моликияти давлат ба сарватҳои зеризаминӣ мегардад, манъ аст.

#### **Моддаи 3. Фонди давлатии сарватҳои зеризаминӣ**

Тамоми сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фонди давлатии сарватҳои зеризаминӣ мебошанд, ба он ҳам қисми истифодашаванда ва ҳам истифоданашаванди сарватҳои зеризаминӣ мансуб аст.

Фонди давлатии сарватҳои зеризаминиро ба манфиати тамоми аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёрдорӣ ва идора мекунад.

#### **Моддаи 4. Салоҳияти Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ (хориҷ карда шуд бо ҚҶТ аз 5.01.08 №351)**

#### **Моддаи 5. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ**

Дар соҳаи танзими муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ масъалаҳои зерин дар ихтиёри Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд:

- 1) таҳияю татбиқи барномаҳои давлатии истифода, барқарорсози вусъати минбаъда ва сифатан беҳтар намудани базаи ашёи хоми минералии чумхурӣ;
- 2) муқаррар намудани тартиби истифодаю ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ, таҳияи стандартҳои (меъёру қоидҳои) мувоғики;
- 3) ихтиёрдорӣ ва идора кардани фонди давлатии сарватҳои зеризаминӣ, аз ҷумла якҷоя бо **мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳоқимияти давлатии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон**, вилоятҳо шаҳру ноҳияҳо ихтиёрдорӣ ва идора кардани фонди маъданҳои фоиданоки маъмулӣ;
- 4) муайян намудани номгӯй маъданҳои фоиданоки маъмулӣ, инчунин номгӯй маводи коллексионӣ ва маъданҳои фоиданок, ки барои заршуни косибӣ иҷозат дода шудааст;
- 5) додани иҷозатнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва коркарди ашёи хоми минералиӣ;
- 6) муқаррар намудани ҳиссаву андозаи истихроч, коркард ва фурӯши ашёи хоми минералии дорӣ аҳамияти давлатӣ барои корхонаҳо;
- 7) муқаррар намудани тартиби ҷалбкуни маблаҳои хориҷӣ, додани литсензия ва консессияҳо ба шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ва шаҳрвандон барои ҷустуҷӯи инкишоф, истихроч ва коркарди ашёи хоми минерали инчунин истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба мақсадҳои дигар ва назорат ба риояи он;

8) таъсиси системаи ягонаи фонди давлатии ахбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминӣ, истифодабарии ахбори аз ҳисоби маблαιи давлатӣ бадастомада;

9) назорати давлатии истифодаи самараноку ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ, инчунин муқаррар намудани тартиби татбики он;

10) тартиб додани баланси давлатии захираҳои маъданҳои фоиданок, баҳисобигирии давлатии қитъаҳои сарватҳои зеризаминие, ки барои истихроҷи маъданҳои фоиданок ва соҳтмони иншоотҳои зеризаминии ба истихроҷи маъданҳои фоиданок даҳлнадошта истифода мешавад, бақайдигирии давлатии корҳои омӯзиши геологи ва истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ аз ҷониби корхонаю ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликияташон;

11) экспертизаи давлатии ахбор оид ба маъданҳои фоиданоки қашфшуда, хусусиятҳои дигари сарватҳои зеризаминие, ки қимати онҳоро муйян мекунанд;

12) ҷорӣ намудани маҳдудияти истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ дар қитъаҳои ҷудогона ба мақсади таъмин намудани амнияти миллӣ ва ҳифзи муҳити зист;

13) муйян кардани сиёсати давлатӣ амали намудани ҳамкории **байналмилалӣ** дар соҳаи истифода ва муҳофизати сарватҳои зеризаминӣ; (**ҚҶТ аз 5.01.08 №351**)

14) тасдиқ намудани меъёрҳои пардоҳт барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;

15) қатъи ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини дар сурати вайронкунии талаботи ин Қонун;

16) мутобиқати корҳои тадқиқоти илмӣ ва таҷрибавию конструкториё, ки ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ алоқаманданд;

17) ҳимояи ҳуқуқи истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ ва манфиати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон;

18) ҳалли баҳсҳо дар бобати истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар байни **Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон**, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистон; (**ҚҶТ аз 5.01.08 №351**)

19) экспертизаи давлатии лоиҳаҳои истифодабарии сарватҳои зеризаминие, ки дар асоси шартномаҳои мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда ба истифодабарандагони ҳориҷии сарватҳои зеризаминӣ дода мешаванд;

20) **танзими масъалаҳои дигари истифодаи сарватҳои зеризаминие, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян намудааст.** (**ҚҶТ аз 5.01.08 №351**)

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатҳои ҷудогонаро барои танзими муносибатҳои оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатии ВАБК, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти давлатии ҷумҳурӣ дода метавонад.

**Моддаи 6. Салоҳияти мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти дар соҳаи танзими муносибати истифодаи сарватҳои зеризаминӣ. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)**

Дар соҳаи танзими муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ масъалаҳои зайл дар ихтиёри **мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон**, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мебошанд: (**ҚҶТ аз 5.01.08 №351**)

1) танзими муносибатҳо дар бобати истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ дар доираи ваколатҳои муқарраркардаи Қонуни мазкур;

2) ба амал баровардани ваколатҳо дар доираи салоҳияти якҷоя бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ихтиёдорӣ кардани фонди давлатии маъданҳои маъмулии фоиданок;

3) иштирок дар таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатии омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминӣ, инкишофу азҳудкунии базаи ашёи хоми минералии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

4) таҳия ва татбиқи барномаҳои **минтақавии** инкишоф ва истифодабарии базаи ашёи хоми минералӣ. (**ҚҶТ аз 5.01.08 №351**)

Ғайр аз ин корҳои зерин дар ихтиёри ба **мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатӣ** шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва инчунин тобеи вилоятӣ мебошад: (**ҚҶТ аз 5.01.08 №351**)

1) ба истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ додани иҷозат барои истифодаи замин ва қитъаҳои ҷудошудаи замин тибқи қонунгузорӣ оид ба замини Ҷумҳурии Тоҷикистон;

2) ҷудо карда додани қитъаҳои замини курсор барои истихроҷи конҳои маъданҳои фоиданоки маъмулӣ;

3) назорат ба истифодаи оқилонаи сарватҳои зеризаминӣ ҳангоми истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ, инчунин ҳангоми соҳтмон ва истифодабарии иншоотҳои зеризаминӣ, ки бо истихроҷи маъданҳои фоиданок вобаста нестанд;

4) қатъ гардидани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди салоҳияти ҳуд дар сурати вайронкунии талаботи ин Қонун;

5) ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо дар истифодаи қитъаҳои сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди маҳалҳои аҳолинишин,

минтақаҳои наздишаҳрӣ, обьектҳои саноат, нақлиёт ва алоқа дар ҳолатҳое, ки агар чунин истифодабарӣ, ба ҳаёту саломатии ахолӣ хавфро ба вуҷуд оварда, ба обьектҳои хоҷагӣ ва ё муҳити зисти табиӣ зарар расонад.

## **ФАСЛИ II** **ИСТИФОДАИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНВ**

### **Моддаи 7. Намудҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ**

Сарватҳои зеризаминӣ барои мақсадҳои зайл мавриди истифода қарор мегиранд:

- 1) омӯзиши геологи;
- 2) истихроҷи маъданҳои фоиданок, аз ҷумла истифодаи партови корхонаҳои истихроҷи маъдан ва коркарди он;
- 3) соҳтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризаминие, ки ба истихроҷи маъданҳои фоиданок алоқаманд нестанд, аз ҷумла иншоотҳо барои дар зери замин нигоҳ, доштани нафт, газ ва дигар моддаю масолех, инчунин барои гуронидани моддаҳои заарнок, партови саноат ва обҳои гандა;
- 4) ташкили обьектҳои бахусус ҳифзшаванди геологи, ки дорой аҳамиятӣ илмӣ, фарҳангӣ, эстетики, санитарию табобатӣ ва иайра мебошанд (омӯзишгоҳҳои илмию таълими, мамнӯгоҳҳои геологи, ёдгоризҳои табиӣ, иорҳо ва дигар холигиҳои зеризаминӣ).
- 5) ҷамъ кардани маводи минералоги, палеонтологи ва маводи дигари колекционии геологи.

### **Моддаи 8. Барои истифода додани сарватҳои зеризаминӣ**

**Ҳукуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда мешавад. (ҚҖТ аз 5.01.08 №351)**

Мувофиқи литсензияе, ки барои истихроҷи маъданҳои фоиданок, соҳтмон ва истифодабарии иншоотҳои зеризамини новобаста ба истихроҷи маъданҳои фоиданок, ташкили обьектҳои геологии ба таври маҳсус ҳифзшаванда ҳукуқ медиҳад, ба истифодабарандагон қитъаи замини кӯҳсор чудо карда мешавад. Замини кӯҳсор инчунин барои омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминӣ ва ҳамзамон истихроҷ намудан ё истихроҷи минбаъдаи бевоситаи маъданҳои фоиданок дода мешавад, аз рӯи шарту шароити озмун, қарордод ё имтиёз (консессия), инчунин дар асоси гуфтушунидҳои мустақими байни довталабони истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва соҳиби сарватҳои зеризаминӣ.

Қитъаи замини кӯҳсор бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода ва қайд карда шуда, барои истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ танҳо аз ҷониби мақоми назорати истихроҷи маъдан ба қайд гирифта мешавад.

Соҳаҳои сарватҳои зеризамини барои омӯзиши геологи ба тарикӣ қитъаи ҷудокардашудаи геологи дода мешаванд.

Истифодабаранди сарватҳои зеризаминӣ, ки қисми замини кӯҳсорро ё геологи соҳиб шудааст, мувофиқи литсензияи гирифтааш дар ҳудуди он ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ҳукуқи комил дорад. Ҳама гуна корҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди замини кӯҳсор ё геологи танҳо бо ризояти истифодабаранде, ки замини кӯҳсор ё геологи ба ў дода шудааст, ба ҷо оварда мешаванд.

Шахсони ҳукуқӣ ва воқеӣ, ки аз ҳисоби худ корҳои геологиро маблау таъин мекунанд, дар сурати риояи талаботи ин Қонун барои истифодабарии кор ҳукуқи истисноӣ доранд. Ин ҳукуқ дар сурате аз байн меравад, ки дар давоми ду соли баъди тасдиқ гардидани захираҳои маводи маъданӣ кони қашф кардашуда истифода нашуда бошад. (ҚҖТ аз 31.12.08 №471)

### **Моддаи 9. Маҳдудияти истифодаи сарватҳои зеризаминӣ**

**Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи қитъаҳои алоҳидаи қаъри заминро бо мақсади таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи муҳити зист метавонад маҳдуд ва ё қатъ намояд. (ҚҖТ аз 5.01.08 №351)**

Истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди маҳалҳои ахолинишин, минтақаҳои наздишаҳрӣ, обьектҳои саноатӣ, нақлиёт ва алоқа дар сурати таҳдид кардани ҳавф ба ҳаёт ва сиҳатии мардум ё ҳавфи зиён додани обьектҳои хоҷагӣ ва муҳити табии зист қисман ё пурра манъ карда мешавад.

Сарватҳои зеризаминии ҳудуди ба таври маҳсус ҳифзшаванда мувофиқи мақомашон мавриди истифода қарор мегиранд.

### **Моддаи 10. Истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ**

Корхонаҳои давлатӣ, кооперативӣ, муассисаҳои ҷамъиятӣ, ташкилоту муассисаҳо, субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ сарфи назар аз шакли моликияташон ва шаҳрвандон, аз ҷумла шахсони ҳукуқӣ ва шаҳрвандони давлатҳои дигар истифодабаранди сарватҳои зеризаминӣ буда метавонанд, агар асноди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошад.

**Ҳукуқи истифодаи сарватҳои зеризаминиро барои омӯзиш ва истихроҷи ашёи хоми радиоактивӣ, анборкунии партовҳои онҳо танҳо шахсони ҳукуқие доранд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд ва бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии**

Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» иҷозатнома доранд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №471).

#### **Моддаи 11. Мӯхлатҳои истифодаи сарватҳои зеризамини**

Сарватҳои зеризамини барои истифода ба мӯхлати муйян ё бе маҳдудияти мӯхлат дода мешаванд.

Бе маҳдудияти мӯхлат қитъаҳои сарватҳои зеризамини барои соҳтмону истифодаи иншоотҳои зеризамини новобаста ба истихроҷи маъданҳои фоиданок ва бунёди объектҳои маҳсус ҳифзшаванда ва дигар мақсадҳо дода мешаванд.

Мӯхлати истифодаи сарватҳои зеризамини тибқи литсензияҳо муқаррар шуда, бо ташабbusи истифодабарандагон дароз карда мешавад.

Мӯхлати истифодаи сарватҳои зеризамини аз рӯзи гирифтани ҳукуки истифодаи он ҳисоб карда мешавад.

#### **Моддаи 12. Тартиби додани литсензия барои истифодаи сарватҳои зеризамини**

Тартиби додани литсензияро барои ҳукуки истифодаи сарватҳои зеризамини Низомномаи тасдиқ кардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Литсензияи истифодаи сарватҳои зеризамини бояд имконияти баробарро ба ҳамаи шахсони ҳукукӣ ва шаҳрвандон барои гирифтани литсензияҳо, кафолатҳои зарурро барои истифодаи қитъаҳои сарватҳои зеризамини ва ҳимояи ҳукукӣ онҳо таъмин намояд.

#### **Моддаи 13. Талабҳои зиддимонополӣ**

Амалиёти мақомоти ҳокимиюти иҷроия ва идоракунӣ, инчунин ҳама гуна субъектҳои ҳочагӣ (истифодабарандагони сарватҳои зеризамини) дар мавриҷҳо манъ ё нодуруст ҳисобида мешавад, ки агар:

- 1) бар хилоғи шартҳои конкурс ё музояда иштироки шахсони ҳукукӣ ва **вокеи**, ки мувофиқи ин қонун мақсади соҳиби ҳукукӣ истифодаи сарватҳои зеризамини шудан доранд, маҳдуд карда шавад;
- 2) аз додани **иҷозатномаҳо** ба иолибони конкурсҳо ва музоядаҳо саркашӣ кунанд;
- 3) истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, ки соҳторҳои таъсисдодаашон бо субъектҳои ҳочагии дар соҳаи истифодаи сарватҳои зеризамини мавқеи бартаринокдошта рақобат мекунанд, мавриди поймол намудани ҳукук қарор гиранд;
- 4) истифодабарандагони сарватҳои зеризамини ҳангоми соҳиб шудан ба объектҳои нақлиёту инфраструктура мавриди поймол намудани ҳукук қарор гиранд.

#### **Моддаи 14. Додани манбаи сарватҳои зеризамини барои истихроҷи конҳои маъданҳои фоиданоки маъмулӣ**

Тартиби додани манбаи сарватҳои зеризаминиро барои кушодани конҳои маъданҳои фоиданоки маъмулӣ, тартиби аз тарафи шахсони ҳукукӣ ва **вокеӣ** истифода бурдани сарватҳои зеризамини дар ҳудуди қитъаҳои замине, ки барои истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ, инчунин бо мақсадҳои новобаста аз истихроҷи маъданҳои фоиданок дода мешаванд, ба **мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон**, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий бо мувофиқати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

Агар имконияти ҳамчун манбаи ашёи хоми алтернативӣ истифода бурдани партови конҳои маъдан ва корхонаҳои дигар мавҷуд бошад, манбаъҳои сарватҳои зеризамини барои истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ бо мақсади истехсоли маводи бинокорӣ дода намешаванд.

#### **Моддаи 15. Истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ аз тарафи соҳибони қитъаҳои замин**

Соҳибони қитъаҳои замин ҳукук доранд бо майли худ дар ҳудуди қитъаашон, бидуни таркишгари мувофиқи Қонуни мазкур истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулиро ба роҳ, монанд ва дар ҷумҳурии то 5 метр барои эҳтиёҷоташон иншоотҳои зеризамини созанд.

#### **Моддаи 16. Истихроҷи маъданҳои фоиданок бо усули заршӯй ва ба тарикӣ ихтиё҆рӣ**

Дар конҳо ва манбаъҳои металлҳои асил ва дигар маъданҳои фоиданок ё қитъаҳои онҳо мувофиқи рӯйхати тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони алоҳида ё ғурӯҳи шахсоне, ки дар ширкатҳо (артелҳо) муттаҳид гардидаанд, барои истихроҷи ашёи хоми минерали бо усули заршӯй ва ба тарикӣ ихтиё҆рӣ **бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»** иҷозат дода мешавад. Манбаъҳои сарватҳои зеризамини барои истифодаашон мувофиқи моддаҳои 8 ва 12-уми Қонуни мазкур дода мешаванд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

Маъданҳои фоиданок бо усули заршӯй ва ба тарикӣ ихтиё҆рӣ аз ҷониби шаҳрвандони алоҳида ё ғурӯҳи шахсон мувофиқи иҷозатномаи корхонаҳои истихроҷи маъдан дар ҳудуди замини кӯҳсорӣ онҳо аз рӯи шартнома бо онҳо дар сурати ҳатман ба ин корхонаҳо супоридани ашёи хоми минералии истихрочардаашон истехсол карда мешаванд. Корҳои

истихроци маъданни фоиданокро дар худуди қитъаҳои кӯҳсор бо усули заршӯй ва ба тариқи ихтиёри корхонаҳои истихроҷкунандай маъдан назорат мекунанд.

Истифодабарандагони манбаъҳои сарватҳои зеризамини мөттабаҳои истихроҷшударо бояд ба корхонаҳои соҳаи даҳлдори ноҳия ё ба нуқтаҳои қабули маҳсус таъсисёғта супоранд. Онҳо ҳуқуки ба шахсони ҳуқуқии сеюм ва шаҳрвандон фурӯҳтани маҳсулоти истехсолкардаашонро надоранд. Маъданҳои фоиданоки дигари истихроҷшударо мувофиқи литсензия мефурӯшанд.

#### **Моддаи 17. Истихроҷ ва ҳифзи оби ширини зеризамини**

Оби ширини зеризамини бидуни чудо кардани замин бо риояи Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истихроҷ карда мешавад.

Ҳифзи оби ширини зеризамини аз истифодаи оқилонаи он ва андешидани тадбирҳои даҳлдор барои кам ва олуда нашудани ин об иборат аст. Корхонаю ташкилотҳое, ки аз зери замин оби ширин мекашанд, бояд аз каму зиёдшавии оби обгирҳо ва атрофу акнофи он огоҳу боҳабар бошанд. Ҷоҳрои мушоҳидавӣ бо маслиҳати ташкилотҳои гидрогеологии маҳал қанда мешаванд.

Агар сифату миқдори оби обгирҳо таийир ёбад, корхонаю ташкилотҳое, ки ин обгирҳо дар ихтиёрашон мебошанд, бояд ба мақомоти назораткунандай ҳифзи оби ширин аз ин хусус зуд ҳабар диханд.

#### **Моддаи 18. Истихроҷи таҷрибавию саноатии маъданҳои фоиданок**

Маъданҳои фоиданок ё қисми онҳо бидуни чудо кардани қитъаи замини кӯҳсор барои таҷрибаи саноатӣ истихроҷ карда мешаванд.

Ҳукуқ барои коркарди таҷрибавию саноати дар мавридиҳои истиснои дода мешавад. Ичозатнома барои он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди экспертиза шудани лоиҳаи корҳо ба тартибе, ки ин Қонун муқаррар кардааст, дода мешавад. **Ичозатнома барои он бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ичозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» дода мешавад. (ҚЧТ аз 5.01.08 №351)**

Ашёи хоми минералии истихроҷшуда ва маҳсулоти коркарди он бояд аз рӯи литсензия фурӯҳта, сипас аз онҳо маблаии муқарраршуда ситонида шавад.

#### **Моддаи 19. Ошкор шудани маъданҳои фоиданок ҳангоми истифодаи қаъри замин (ҚЧТ аз 5.01.08 №351)**

Истифодабарандагони сарватҳои зеризамини зимни кушодани конҳо дар сурати ошкор гардидани захираҳои сангҳои пурарзишу нимаарзиш, ороишӣ, кристаллҳои оптикаи, пъезоэлектрӣ, сангҳои музейбоб ва коллексионӣ ва дигар маъданҳои фоиданок, ки арзиши илмию амалий доранд, бояд корҳоро қатъ намуда, аз ошкор гардидани маъданҳои фоиданок ба фонди давлатии аҳбори геологи оид ба сарватҳои зеризамини хабар диханд.

Кори ин қитъа баъди гирифтани ичозати фонди давлатии аҳбори геологи оид ба сарватҳои зеризамини давом дода мешавад.

#### **Моддаи 20. Асосҳои қатъ гардидани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини**

Ҳуқуқи истифодаи манбаъҳои сарватҳои зеризамини дар сурате қатъ мегардад, ки;

- 1) Мӯҳлати эътибори литсензия ба охир расад;
- 2) соҳиби литсензия аз ҳуқуқи истифодаи манбаъҳои сарватҳои зеризамини даст кашад;
- 3) шарти муҳими дар литсензия зикргардида пеш ояд, ки ба татбиқи минбаъдаи ҳуқуқиаш монеъ мешавад.

Ҳуқуқи истифодаи манбаъҳои сарватҳои зеризаминиро мақоми литсензиядиганда дар мавридиҳои зайл пеш аз мӯҳлат қатъ намуда, боздошта ва ё маҳдуд карда метавонад:

- 1) ба ҳаёт ва саломатии одамоне, ки дар минтақаи истифодаи сарватҳои зеризамини кор ё зиндагӣ мекунанд, хатари бевосита таҳдид кунад;
- 2) истифодабарандай сарватҳои зеризамини шартҳои литсензияро вайрон карда бошад;
- 3) истифодабарандай сарватҳои зеризамини қоидаҳои муқарраршудаи истифодабарии манбаъҳои зеризаминиро мунтазам вайрон намояд;
- 4) вазъияти фавқулодда ба вучуд ояд (офатҳои табиӣ, ҷанг ва иайра);
- 5) истифодабарандай сарватҳои зеризамини дар мӯҳлати муқарраркардаи литсензия бо сабабҳои ба ў вобаста корҳои истифодаи манбаъҳои зеризаминиро дар ҳаҷми пешбинишуда иҷро накарда бошад;
- 6) корхона ё субъекти дигари фаъолияти ҳоҷагие, ки манбаъҳои сарватҳои зеризаминиро барои истифода гирифта буд, барҳамхурад.

Агар истифодабарандай манбаъҳои сарватҳои зеризамини бо қарори барҳамдигӣ, боздорӣ ва маҳдудкунии ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризамини розӣ набошад, метавонад ба таври маъмурӣ ё тавассути додгоҳ шикоят намояд.

#### **Моддаи 21. Тартиби пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини**

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи бандҳои 1 ва 4-уми қисми дуюми моддаи 20-уми Қонуни мазкур истифодаи сарватҳои зеризаминӣ пас аз қарори мақоми босалоҳият оид ба манъ кардани истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва ба таври хаттӣ огоҳ кардани истифодабарандा қатъ мегардад.

Дар ҳолатҳои муқарраркардаи бандҳои 2, 3 ва 5-уми қисми дуюми моддаи 20-уми Қонуни мазкур қарор дар бораи қатъи ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ мумкин аст пас аз се моҳи ба таври хаттӣ дар бораи вайронкориҳо ва наандешидани тадбирҳои ислоҳкунандай онҳо огоҳ намудани истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ қабул карда шавад.

Ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ дар сурати бекор кардан ё бозпас гирифтани литсензия қатъ мегардад.

Агар ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ пеш аз мӯҳлат бекор карда шавад, корхона бо тартиби муқарраркардаи моддаи 27-уми қонуни мазкур барҳам дода ё мувакқатан хобонда мешавад. Ҳарочоти барҳамдиҳӣ ва хобондани корхонаро истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ мепардозад, агар истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ бо сабабҳои дар бандҳои 1 (агар корхона гуннаҳкор бошад), 2, 3 қисми дуюми моддаи 26-уми Қонуни мазкур зикргардида ё бо ташаббуси истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ қатъ шуда бошад.

Ҳарочоти хобондан ва барҳамдиҳии корхонаи истифодабарандай сарватҳои зеризаминиро давлат ба ўҳда мегирад, агар истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ бо сабабҳои дар бандӣ 1 (дар сурати гуннаҳкор набудани корхона) ва банди 4 қисми дуюми моддаи 20-уми қонуни мазкур зикргардида қатъ шуда бошад.

Агар вазъияту шароити боздоштан ё маҳдуд соҳтани ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ ислоҳ, карда шавад, ҳуқуқи мазкур пурра барқарор ҳоҳад шуд. Дар сурати набудани гуноҳи истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ мӯҳлати боздоштани ҳуқуқи ў ба мӯҳлати эътибори литсензия доҳил намешавад.

## **Моддаи 22. Ҳуқуқу вазифаҳои асосии истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ**

Истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ ҳуқуқ дорад:

- 1) қитъаи манбаъҳои сарватҳои зеризаминии ба ихтиёри ў додаро баҳри шаклҳои мӯҳталифи фаъолияти соҳибкорӣ ё фаъолияти дигар, ки ба мақсадҳои дар литсензия зикршуда мувофиқ аст, истифода барад;
- 2) шакли ин фаъолиятре, ки ба асноди қонунгузорию меъёри мухолиф нест, мустақилона интихоб намояд;
- 3) натиҷаи фаъолияти худро, аз ҷумла ашёи хоми минералии истихрочнамудаашро мувофиқи литсензия ва қонунгузорӣ истифода барад;
- 4) партови корхонаи истихроҷи маъданҳои худ ва истеҳсолоти коркарди бо он алоқамандро, агар шартҳои дигар дар литсензия зикр наёфта бошанд, истифода барад:
- 5) соҳтмонро дар майдони маъданҳои фоиданок дар ҳудуди қитъаи замини кӯҳсари ба ў додашуда маҳдуд намояд;
- 6) бе иҷозати иловагӣ аз ҳисоби маблаши худ омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминиро дар ҳудуди замини кӯҳсари чудокардашуда доир намояд;
- 7) дар сурати пайдо шудани вазъияте, ки аз ҳолатҳои дигари мавриди литсензиягири фарқ дорад, ба мақомоти литсензиядиҳанда барои таийир додани шартҳои он муроҷиат намояд;
- 8) фаъолияти дигар шахсони ҳуқуқиу воқеиро дар истифодаи замин ва сарватҳои зеризаминӣ дар ҳудуди замини дар ихтиёрашон буда маҳдуд намояд, агар дар литсензия мувофиқи қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ нисбат ба довталабони дигар дар масъалаи дароз кардани мӯҳлати амали литсензия бартарӣ дорад.

Ўҳдадориҳои истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ аз инҳо иборат аст:

- 1) риоя намудани талаботи қонунгузорӣ, инчунин стандартҳои (меъёру қоидаҳои) бо тартиби муайян тасдиқшудаи технологияи доир намудани корҳои марбут ба истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ;
- 2) риоя кардани талаботи лоиҳаҳои техники ва нақшай тараққиёти корҳои оид ба маъдан;
- 3) зимни истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба роҳ, мондани ҳуҷҷатнигории геологи, маркшайдерӣ ва ҷайра, инчунин таъмини нигоҳдории онҳо;
- 4) таъмини назорати идоравӣ ҳангоми истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ;
- 5) ба фонди давлатии аҳбори геологи дар бораи сарватҳои зеризамини додани аҳбору маълумотӣ геологи;
- 6) ба фонди давлатии аҳбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминӣ, мақомоти назорати истихроҷи маъдан ва омори давлатӣ додани маълумотҳо доир ба маъданҳои фоиданоки инкишофшуда, истихроҷшаванда ва дар қаър нопадидшаванда, таркиби онҳо ва ба мақсади бидуни истихроҷи маъданҳои фоиданок истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ;
- 7) бехатар иҷро кардани корҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;
- 8) риоя намудани стандартҳои (меъёру қоидаҳои) бо тартиби муайян тасдиқшудае, ки шароити ҳифзи манбаъҳои сарватҳои зеризаминӣ, ҳавои атмосфера, замин, ҷангал, об, инчунин биноҳо ва иншоотҳоро аз таъсири бади корҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ танзим мекунад;
- 9) ба ҳолати қобили истифодаи минбаъда овардани қитъаҳои замин ва дигар объектҳои табиие, ки ҳангоми истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ҳароб шудаанд;
- 10) ҳифзи конҳо ва ҷоҳои иқтишоғии кофташуда, ки минбаъд барои мавриди истифода қарор додани онҳо ё ба

максади дигари хоҷагӣ лозим шуда метавонанд, барҳам додани конҳо ва ҷоҳрои кофташуда, ки минбаъд қобили истифода намебошанд;

11) ичро кардан шартҳои литсензия, ҳангоми истифодаи сарватҳои зеризамини ҳаро ҷаҳонӣ дар дурӯст пардохтани маблаихо.

### ФАСЛИ III

#### ИСТИФОДАИ САМАРАНОК ВА ҲИФЗИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНВ

##### **Моддаи 23. Талабҳои асосӣ дар мавриди истифодаи самаранок ва ҳифзи сарватҳои зеризамини**

Талабҳои асосӣ дар мавриди истифодаи самаранок ва ҳифзи сарватҳои зеризамини аз инҳо иборатанд;

1) риояи тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ дар бобати ба истифода додани манбаъҳои сарватҳои зеризамини ва роҳ, надодан ба истифодаи ҳудсаронаи манбаъҳои сарватҳои зеризамини;

2) омӯзиши пурра ва ҳуҷисифати геологи, истифодаи оқилонаи комплексӣ ва ҳифзи сарватҳои зеризамини;

3) ба роҳ мондани омӯзиши пешакии геологии сарватҳои зеризамини, аз ҷумла дар рафти қандани конҳо, ки зуҳуроти пурраи баҳои ҳаққонии заҳираи маъданҳои фоиданокро таъмин менамояд ё ҳусусиятҳои қитъаҳои сарватҳои зеризамини, ки ба мақсадҳои новобаста бо истиҳроҷи маъданҳои фоиданок дода шудаанд;

4) экспертизаи давлатӣ ва муҳосибаи давлатии заҳираи маъданҳои фоиданок, инчунин қитъаҳои сарватҳои зеризамини, ки барои мақсадҳои новобаста ба истиҳроҷи истифода бурда мешаванд;

5) истиҳроҷи пурраи заҳираи маъданҳои фоиданоки асосӣ ва ҳамроҳи онҳо ҷойгирифта ва унсурҳои туфайли;

6) ҳисобу китоби пурраи маъданҳои фоиданоки истехсолшуда ва заҳираи маъданҳои асосӣ, маъданҳои ҳамроҳи онҳо ҷойгирифта ва унсурони фоиданоки туфайли;

7) ҳифзи конҳои маъданҳои фоиданок аз обзаркунӣ, сӯхтор ва дигар омилҳое, ки сифати маъданҳои фоиданок ва қимати саноатии конҳоро паст карда, шароити истиҳроҷи онҳоро мушкил мегардонад;

8) пешгирий намудани манбаъҳои зеризамини ва муҳити зист аз олудашавӣ ҳангоми корҳои истифодаи сарватҳои зеризамини, маҳсусан дар вакти дар зери замин заҳираи карданӣ нафт, газ ва дигар моддаҳои масолех, гӯр карданӣ моддаҳои зарарнок ва партови истехсолот ва оби ганд;

9) риояи тартиби муайяншудаи хобонидан ва барҳамдии корҳонаҳои истиҳроҷи маъданҳои фоиданок ва иншоотҳои зеризамини ба истиҳроҷи маъдан алоқаманд набуда;

10) пешгирий намудани соҳтмони ҳудсарона дар масоҳати конҳои маъданҳои фоиданок ва риояи тартиби муқарраршудаи истифодаи ин масоҳатҳо ба мақсадҳои дигар;

11) пешгирии гуншавии партовҳои саноатию рӯзиор дар ҷойҳои ҷамъшавии об ва заҳираи обҳои зеризамини, ки барои нӯшидан ё саноат истифода мешаванд.

Дар сурати вайрон гардидани талаботи моддаи мазкур ҳуқуқи истифодаи манбаъҳои сарватҳои зеризамини аз ҷониби мақомоти маҳсуси салоҳиятдори давлатӣ мувофиқи қонунгузорӣ маҳдуд намуда, боздошта ё қатъ карда мешавад.

##### **Моддаи 24. Талаботи асосии бехатарии корҳои истифодаи сарватҳои зеризамини**

Ба соҳтмон ва истифодаи корҳонаҳои истиҳроҷи маъданҳои фоиданок, иншоотҳои зеризамини таъиноти гуногун, омӯзиши геологии сарватҳои зеризамини дар сурате иҷозат дода мешавад, ки бехатарии ҳаёт ва сиҳатии кормандони корҳонаҳои мазкур ва аҳолии сокини минтақаи истифодаи сарватҳои зеризамини таъмин карда шавад.

Мақомоти ҳокимияти иҷроия (ҳуқуматҳо) ва идора, истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, мақомоти назорати давлатии истиҳроҷи маъдан дар доирати салоҳияти худ ӯҳдадоранд иҷрои талаботи қонунҳо, инчунин стандартҳои (мөъёру қоидаҳои) ба тартиби муайян тасдиқшударо оид ба бехатарии корҳои истифодаи сарватҳои зеризамини таъмин намоянд.

Масъулияти бевоситаи таъмини бехатарии шароити кори истифодаи, сарватҳои зеризамини ба зиммаи роҳбарони корҳонаҳо, сарфи назар аз он ки ин корҳонаҳо мувофиқи литсензия ё аз рӯи шартномаҳо кор мекунанд, гузошта мешавад.

Талаботи асосии таъмини бехатарии корҳои истифодаи сарватҳои зеризамини аз инҳо иборатанд:

1) ба корҳои ин соҳа роҳ, додани танҳо шахсони дорои тайёриро таҳассуси маҳсус;

2) бо сару либоси маҳсус ва воситаҳои бехатарии колективиу инфиродӣ таъмин намудани шахсоне, ки ба корҳои маъдан ва пармакунӣ машиуланд;

3) истифодаи мошинҳо, таҷхизот ва маводе, ки ба талаботи қоидаҳои бехатарӣ ва мөъерҳои санитарӣ мувофиқанд;

4) истифодаи дурусти маводи тарканда, воситаҳои таркиш, ҳисобу китоб, нигаҳдорӣ ва ҳарчи дурусти онҳо;

5) анҷом додани маҷмӯи мушоҳидаҳои геологи, маркшайдерӣ ва мушоҳидаҳои дигаре, ки барои таъмини сикли технологияи корҳо ва пешѓии вазъияти ҳавфнок лозиманд;

6) назорати доимии ҳолати ҳавои конҳо, мавҷудияти оксиген, ҷангӯ газҳои тарканда ва зараровар;

7) таҳияю доир намудани ҷорабиниҳои таъмини бехатарии коргарони машиули корҳои истифодабарии сарватҳои зеризамини ва бехатарии аҳолии маскуни минтақаи таъсири зарарноки корҳои истифодаи сарватҳои зеризамини дар низоми муқаррарӣ ва ҳангоми ба амал омадани вазъияти ҳавфнок.

Роҳбарони корхонаҳои машиули корҳои истифодабарии сарватҳои зеризаминий ва шахсони мансабдори масъули соҳаи мазкур ҳангоми бевосита таҳдид кардани хавф ба ҳаёт ва саломатии коргарони ин корхонаҳо ўҳдадоранд фавран корҳоро боздоранд ва аҳолиро ба ҷойҳои безараар кӯчонанд.

Ҳангоми ба вуҷуд омадани хавфи бевосита ба ҳаёт ва саломатии аҳолии маскуни минтақаи корҳои истифодабарии сарватҳои зеризаминий роҳбарони корхонаҳои даҳлдор бояд мақомоти идораи давлатӣ ва маъмурияти маҳалиро огоҳ созанд.

#### **Модда 25. Ҳадамоти начотдиҳин куҳи ва зиддифавворапи**

Бо мақсади таъмини бехатарии гузаронидани корҳо вобаста ба истифодабарии сарватҳои зеризаминий бехатарии ҳаёт ва саломатии кормандон ҳангоми истихроҷи конҳои маъданҳои фоиданок, инчунин ҳангоми корҳо дар инишиоти зеризамини таъиноит гуногундошта омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминий дар корҳо, муассисоҳо, дигар ташкилотҳоновобаста аз шакли моликият ҳадамоти начотдиҳи кӯҳӣ ва зиддифавворавии ҳарбикунонидашуда ё идоравӣ ё дигар қисмҳо ва соҳторҳои маҳсусгардонидашуда, ки ин вазифаҳоро иҷро менамоянд, таъсис дода мешаванд.

Истифодабарандагони сарватҳои зеризаминий, ки ҳадамоти идоравии начотдиҳии кӯҳӣ ва зиддифавворави надоранд метавонанд дар асоси шартнома аз хизматрасонии қисмҳо ва соҳторҳои ҳарбикунонидашудаи начотдиҳии кӯҳӣ ва зиддифавворавӣ ё ин ки дигар соҳторҳои маҳсусгардонидашуда, ки ин вазифаҳоро иҷро менамоянд дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ истифода баранд.

Дар назди Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданинӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қисмҳо ва соҳторҳои ҳарбикунонидашудаи начотдиҳии куҳӯ таъсис дода мешаванд, ки Низомномаи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Ба истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, ки ҳадамоти начотдиҳии кӯҳӣ ва зиддифавворави надоранд ё оид ба хизматрасони бо ин гуна ҳадамот шартнома надоранд амалигардонии корҳои истифодабарии сарватҳои зеризамини манъ аст. (ҚЧТ аз 29.12.10c №663)

#### **Модда 26. Шартҳои соҳтмон дар майдонҳои дорои маъданҳои фоиданок**

Лоиҳакаши ҳадамоти соҳтмони маҳалҳои аҳолинишин, комплексҳои саноат ва дигар объектҳои ҳоҷагӣ танҳо дар сурате иҷозат дода мешавад, ки оиди дар қаъри қитъаҳои барои соҳтмон муқарраршуда мавҷуд набудани маъданҳои фоиданок маълумот ба дастомада бошад.

Соҳтмон дар майдонҳои дорои маъданҳои фоиданок, ҷойгиркуни иншоотҳои зеризаминий дар ҳудуди конҳои маъданҳои фоиданок бо ризояти фонди давлатии аҳбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминий ва иҷозати мақомоти назорати истихроҷи маъдан роҳ дода мешавад, ба шарте ки имконияти истихроҷи маъданҳои фоиданок боқи монад ё ба мақсадҳои иқтисоди мувофиқ, будани соҳтмон исбот шуда бошад.

#### **Модда 27. Барҳам додан ва хобондани корхонаҳои истихроҷи маъданҳои фоиданок ва иншоотҳои зеризаминие, ки ба истихроҷи маъданҳои фоиданок марбут нестанд**

Корхонаҳои истихроҷи маъданҳои фоиданок ва иншоотҳои зеризаминие, ки ба истихроҷи маъданҳои фоиданок марбут нестанд, баъди ба охир расидани мӯҳлати эътибори литсензия ё пеш аз мӯҳлат қатъ шудани истифодаи сарватҳои зеризаминий барҳам дода ё хобонда мешаванд.

То ба охир расидани ҷараёни барҳамдигӣ ё хобондани корхона ва иншоотҳои истифодабаранди сарватҳои зеризаминий аз рӯи қонуни мазкур масъулията ба душ дорад.

Дар сурати тамоман ё қисман барҳам додан ё хобондани корхона ё иншооти зеризаминий кону ҷоҳҳои кофташуда бояд ба ҳолате оварда шаванд, ки бехатарии ҳаёту саломатии аҳолӣ, ҳифзи муҳити зисти табии, биноҳо ва иншоотҳоро таъмин кунад, дар сурати хобондани корхона бошад, кони маъданҳои фоиданок ва ҷоҳҳои кофташударо дар тамоми мӯҳлати хобондани кор ҳаҷиёт намояд.

Ҳангоми барҳам додан ва хобондани корхонаи истихроҷи маъданҳои фоиданок ё як қисми он, инчунин иншоотҳои зеризаминие, ки ба истихроҷи маъданҳои фоиданок алоқаманд нестанд, ҳучҷатҳои геологи, маркшайдерӣ ва асноди дигар дар лаҳзаи ба анҷом расидани корҳо тартиб дода, бо тартиби муқарраршуда барои ҳифз ва фонди давлатии аҳбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминий супорида мешаванд. Барҳам додан ва хобондани корхонаи истихроҷи маъданҳои фоиданок ё иншоотҳои зеризаминие, ки ба истихроҷи маъданҳои фоиданок алоқаманд нестанд, пас аз имзои ақти барҳамхурӣ ва хобонидан аз тарафи мақомоти литсензия дода ва мақоми давлатии назорати истихроҷи маъдан эътибор пайдо мекунад.

#### **Модда 28. Аҳбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминий**

Аҳбор дар бораи соҳти геологии манбаъҳои сарватҳои зеризаминий, маъданҳои фоиданок, миқдору сифат ва шароити истихроҷи онҳо ва дигар ҳусусиятҳои манбаъҳои зеризаминие, ки дар ҳисоботи геологи, ҳаритаҳо ва маводи дигар мавҷуд

аст, моли фармошгарест, ки барои корҳои ба даст овардани ин ахбор маблаи чудо кардааст, агар дар литсензияи истифодаи сарватҳои зеризамиинӣ шарти дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

Хукуқи моликияти ба ахбори геологи ва маълумоти дигар оид ба сарватҳои зеризамиинӣ бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли дигар обьектҳои моликияти хифз карда мешавад.

Ичроқунанда дар сурати ҳалалдор нашудани манфиати тиҷоратии фармошгар, ки дар шартнома зикр ёфтааст, хукуқ дорад ахбори дар натиҷаи корҳои истифодаи манбаъҳои зеризамиинӣ ба дастовардаашро ба мақсадҳои фаъолияти илмӣ ва таълими истифода барад.

Ахбори геологи ва дигар ахборе, ки аз ҳисоби маблаши давлатӣ ба даст омадааст, бо шакли муайяншуда ба фонди давлатии ахбори геологи барои хифзу танзим дода мешавад.

Тартиб ва шартҳои истифодабарӣ ахбори зикршударо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Ташкилоту корхонаҳо ва шаҳрвандоне, ки ахбори геологи ва дигар намудҳои ахборро оид ба сарватҳои зеризамиинӣ аз ҳисоби маблаши худ даст меоранд, ин ахбор ё маълумотро дар бораи он ба фонди давлатии ахбори геологи месупоранд ва шартҳои истифодаи онро дар асоси қонунгузории ҷорӣ муайян менамоянд.

Шахсони мансабдор ӯҳдадоранд, ки ҳангоми ҷамъ овардан, нигоҳ доштан ва интиқол намудан, ё истифодаи дигари ахбор махфияти онро таъмин намоянд.

### **Моддаи 29. Баҳисобигирии давлатӣ ва бақайдигирии давлатӣ**

Корҳои омӯзиши геологии сарватҳои зеризамиинӣ, қитъаҳои манбаъҳои он, ки барои истиҳроҷи маъданҳои фоиданок ё ба мақсадҳои вобаста ба истиҳроҷ дода шудаанд, бояд аз тарафи давлат ба ҳисоб ва ба қайд гирифта шаванд.

Баҳисобигирий ва бақайдигирии давлатӣ мувоғиқи системаи ягона ва тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

### **Моддаи 30. Экспертиза ва тасдиқи давлатии захираи маъданҳои фоиданок**

Захираи маъданҳои фоиданоки конҳои қашфшуда бояд аз ҷониби комиссияи давлатӣ оид ба захираи маъданҳои фоиданоки Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди экспертизаи давлатӣ, баррасӣ ва тасдиқ қарор гирад. Номгӯи маъданҳои фоиданок ва миқёси камтарини конҳое, ки Комиссия мазкур бояд баррасӣ намояд, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Манбаъҳои сарватҳои зеризамиинӣ барои истифода ба мақсади истиҳроҷи маъданҳои фоиданок танҳо пас аз экспертизаи давлатии захир онҳо иҷозат дода мешаванд.

Хулоса дар бораи экспертизаи давлатии захираи маъданҳои фоиданок асоси бақайдигирии давлатии захираи қашфшудаи маъданҳои фоиданок мебошад.

Захираи маъданҳои фоиданокро дар ҳамаи марҳилаҳои омӯзиши геологии кон экспертизаи давлатӣ кардан мумкин аст, ба шарте ки маводи геологии ба экспертиза пешниҳодшуда барои арзёбии ҳолисонаи сифату миқдори захираи маъданҳои фоиданок, аҳамияти он барои ҳочагии ҳалқ, шароити техники, гидрогеологи, экологии истиҳроҷи маъдан ва шартҳои дигари истиҳроҷи он имкон дихад.

Ахбор оид ба қитъаҳои манбаъҳои сарватҳои зеризамииние, ки барои соҳтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризамиинӣ мувоғиқ буда, бо қандани конҳои маъданҳои фоиданок вобаста нестанд, низ бояд мавриди экспертизаи давлатӣ қарор гирад. Чунин қитъаҳоро барои истифодабарӣ танҳо пас аз экспертизаи давлатии ахбори геологи додан мумкин аст.

Истифодабарандагони сарватҳои зеризамиинӣ дар сурати ба истифода додани манбаъҳои сарватҳои зеризамиинӣ ҳамзамон барои омӯзиши геологи ва истиҳроҷи маъданҳои фоиданок метавонанд аз рӯи литсензия маъданро то экспертизаи давлатии захираи маъданҳои фоиданок истиҳроҷ намуда, бъяди ин маводеро, ки натиҷаҳои марҳалаи босуръат қандани конҳои маъданҳои фоиданокро дар бар мегиранд, пешниҳод қунанд.

Захираи маъданҳои фоиданок ва ахбори геологи оид ба қитъаҳои барои истифодабари пешниҳударо фақат мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон экспертизаи давлатӣ мекунад.

### **Моддаи 31. Кадастри давлатии конҳо ва зуҳуроти маъданҳои фоиданок**

Конҳо ва зуҳуроти маъданҳои фоиданок бо мақсади таҳияи барномаҳои давлатӣ ва минтақавии омӯзиши геологии манбаъҳои сарватҳои зеризамиинӣ, истифодаи комплексии конҳои маъданҳои фоиданок, ҷойгирионии оқилонаи корхонаҳои истиҳроҷи он, инчунин бо дигар мақсадҳои ҳочагии ҳалқ мавриди кадастри давлатӣ қарор мегиранд.

Кадастри давлатии конҳо ва зуҳуроти маъданҳои фоиданок бояд маълумотро дар бораи ҳар кон, сифату миқдори маъданҳои асосӣ ва маъданҳои фоиданоки ҳамроҳи онҳо ҷойгир, унсурони ин маъданҳо шароити техники, гидрогеологи, экологии истиҳроҷи маъдан ва дигар шароити истифодаи кон ва аҳамияти геологии иқтисодии он, инчуну маълумотро оиди ҳар як зуҳуроти маъданҳои фоиданок дарбар гирад.

### **Моддаи 32. Баланси давлатии захираи маъданҳои фоиданок ва аз ҳисоб баровардани захираҳои балансӣ**

Бо мақсади ба ҳисобигирии вазъи базаи ашёи ҳоми минералӣ баланси давлатии захираи маъданҳои фоиданок ҷорӣ

карда мешавад. Баланс давлатӣ бояд дар бораи микдор, сифат, дараҷаи омӯзиши захираи ҳар як намуди маъданни фоиданоки конҳои дорои аҳамияти саноатӣ, ҷойгиршавии захираҳо, дараҷаи азхудкуни саноатӣ, истихроҷу талафот ва аз захираи маъданҳои фоиданоки кашфшуда таъмин будани саноат маълумот, дошта бошад.

Маъданҳои фоиданоки истихроҷгардида ва ҳамчунин захираи маъданҳои фоиданок, ки дигар аҳамияти саноатӣ надоранд ва дар рағти истихроҷи маъдан гум шудаанд ва минбаъд зимни корҳои иқтилоғи геологи е худ конкуши аҳамиятшон тасдиқ нагардид, бояд мувоғики тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоб бароварда шаванд.

Захираи дар баланс будаи маъданҳои фоиданок, ки аҳамияти саноатии худро гум кардааст ва дар рағти истихроҷ, гум шудааст ё худ минбаъд зимни корҳои иқтилоғи геологи ё конкуши аҳамиятшон тасдиқ нагардидааст, бо мувоғики макомоти назорати истихроҷи маъдан аз ҳисоби корхонаи истихроҷи маъдан бароварда мешавад.

### **Моддаи 33. Ҷорӣ намудани қадастри давлатии конҳо ва зуҳуроти маъданҳои фоиданок ва баланси давлатии захираҳои маъданҳои фоиданок**

Қадастри давлатии конҳо ва зуҳуроти маъданҳои фоиданок ва баланси давлатии захираи маъданҳои фоиданок дар асоси аҳбори геологи, ки ташкилоту корхонаҳои машгули омӯзиши геологии манбаъҳои зеризаминӣ мувоғики Қонуни мазкур ба фонди давлатии аҳбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминӣ мефиристанд, инчунин дар асоси ҳисботи давлатии корхонаю ташкилотҳои кашфкунандай конҳои маъданҳои фоиданок ва истихроҷи онҳо, ки бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин фонд пешниҳод менамоянд, тартиб дода, ҷорӣ карда мешаванд.

### **Моддаи 34. Ҳифзи қитъаҳои сарватҳои зеризаминӣ дорои аҳамияти маҳсуси илмию фарҳангӣ**

Ҳар як фаъолияте, ки ҳифозати падидаҳои нодири геологи, унсурҳои минералоги, обьектҳои палеонтологи ва қитъаҳои дигари сарватҳои зеризаминӣ дорои аҳамияти маҳсуси илмию фарҳангӣ, мамнӯгоҳ ва ёдгориҳои геологиро ҳалалдор мекунад, манъ карда мешавад.

Истифодабарандагон дар сурати ошкор намудани унсурҳои геологӣ-менералогӣ, шихобпора, обьектҳои палеонтологи, археологи ва обьектҳои дигари дорои аҳамияти илмию фарҳангӣ ҳангоми истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ бояд кори қитъаҳои даҳлдорро боздошта, дар ин бора ба мақоми идораи фонди давлатии сарватҳои зеризаминӣ хабар диҳанд.

### **Моддаи 35. Наҳусткашшофони конҳои маъданҳои фоиданок**

Шахсоне наҳусткашшофи конҳои маъданҳои фоиданок дониста мешаванд, ки кони маъданҳои фоиданоки қаблан номаълум ва хосиятҳои дигари сарватҳои зеризаминӣ дорои қимати саноатию илмӣ ё захираҳои иловагии маъданҳои фоиданок, инчунин хосияти қаблан номаълуми сарватҳои зеризаминӣ ва намуди нави ашёи хоми минералиро дар кони қаблан маълуме, ки аҳамияти саноатии конро афзун мекунад, кашф кардаанд.

Наҳусткашшофони кони маъданни фоиданок ва хосиятҳои дигари пурӯзӣ сарватҳои зеризаминӣ ба гирифтани мукофот ҳуқӯқ доранд.

Ҳуқӯқи наҳусткашшофон ва тартиби ба онҳо додани мукофоти пулиро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

## **ФАСЛИ IV ТАНЗИМВ ДАВЛАТИИ МУНОСИБАТҲОИ ОИД БА ИСТИФОДАИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ**

### **Моддаи 36. Вазифаҳои танзими давлатии муносибатҳои истифодаи манбаъҳои сарватҳои зеризаминӣ**

Ба манфиати наслҳои имрӯзу фардои ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ кардани базаи ашёи хоми минералӣ, истифодаю ҳифзи оқилюнаи сарватҳои зеризаминӣ вазифа асосии танзими давлатии муносибатҳо оид ба истифодаи манбаъҳои зеризаминӣ мебошад.

Муносибатҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тавассути идоракунӣ, литсензияҳӣ, баҳисобигӣ ва назорат аз тарафи давлат танзим карда мешавад.

Вазифаҳои танзими давлатӣ аз инҳо иборат аст:

- 1) муайянкунии ҳаҷми истихроҷи намудҳои асосии маъданҳои фоиданок барои марҳилаи ҷорӣ ва оянда умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва манотики ҷудогонай он;
- 2) тараққӣ додани базаи ашёи хоми минералӣ ва тайёр кардани захираи қитъаҳои манбаъи сарватҳои зеризаминӣ, ки барои соҳтмони иншоотҳои зеризаминӣ новобаста бо истихроҷи маъданҳои фоиданок истифода мешаванд;
- 3) муқаррар кардани ҳадду андозаи фиристодани ашёи хоми минералии истихроҷшаванд;
- 4) ҷорӣ намудани пардохтҳои вобаста ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва нарҳои танзимшавандай намудҳои алоҳидай ашёи хоми минералӣ;
- 5) муайян кардани стандартҳои (меъёру қоидаҳоӣ) соҳаи омӯзиши геологи, истифода ва ҳифзи сарватҳои

зеризаминӣ, бехатарии корҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ.

#### **Моддаи 37. Идораи давлатии истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ**

Идораи давлатиро дар соҳаи истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои иҷроияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба **мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон**, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий тавассути мақомоти давлатӣ (фонди ахбори геологи дар бораи сарватҳои зеризаминӣ, умури назорати истихроҳи маъдан ва иайра) ба ҷо меоранд. (**ҚЧТ аз 5.01.08 №351**)

Идора ва иҳтиёрдорӣ кардани фонди давлатии сарватҳои зеризаминиро низомномаи даҳлдори тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян мекунад.

#### **Моддаи 38. Назорати давлатӣ ба истифодаи оқилона ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ**

Таъмини риояи қоиди муқарраркардаи қонунгузорӣ дар бобати истифодаи сарватҳои зеризаминӣ аз тарафи тамоми истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ, стандартҳои (мевъёру қоидҳои) бо тартиби муйян муқарраркардаи соҳаи омӯзиши геологи, истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ, қоидҳои ҷорӣ намудани ҳисобу китоб ва ҳисботи давлатӣ вазифаи назорати давлатӣ ба истифодаи оқилона ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ мебошанд.

Назорати давлатиро ба истифодаи оқилона ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ мақомоти давлатии назорати геологи, мақомоти давлатии назорати истихроҳи маъдан якҷоя бо мақомоти ҳифзи табиат ва мақомоти дигари давлатӣ ба ҷо меоранд.

Ваколати мақомоти давлатии назорати геологиро низомномаи тасдиқкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян менамояд.

#### **Моддаи 39. Назорати давлатии истифодаи бехатари сарватҳои зеризаминӣ ва ҳифзи онҳо**

Аз тарафи тамоми истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, риояи кардани қонунгузорӣ, стандартҳои (мевъёру қоидҳои) муқарраршудаи иҷрои бехатари корҳо, пешгирий ва бартараф кардани оқибати зараровари онҳо ба аҳолӣ, мухити зист, биноҳо ва иншоотҳо, инчунин ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ вазифаи назорати давлатии истифодаи хатари бехатарии сарватҳои зеризаминӣ ва ҳифзи онҳо ба шумор мераванд.

Назорати давлатии истифодаи бехатари сарватҳои зеризаминӣ ва ҳифзи онҳо ба зиммаи мақомоти давлатии назорати истихроҳи маъдан гузашта мешавад. Ин мақомоти фаъолияти ҳудро якҷоя бо мақомоти давлатии назорати геологи, ҳифзи табиат ва мақомоти дигари манфиатдор амалӣ мегардонанд.

Салоҳияти мақомоти давлатии назорати истихроҳи маъдан, ҳукуқ, вазифаҳо ва тартиби кори онҳоро низомномаи тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян мекунад.

#### **Моддаи 40. Назорати идоравӣ ба истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ**

Истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ, инчунин иттиҳодияҳои онҳо, сарфи назар аз шакли моликият, ўҳдадоранд ба риояи тартиби муқарраршудаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва ҳифзи он назорати идоравӣ ташкил намоянд.

Назорати идоравиро ҳадамоти маркшайдерӣ, геологи ва ҳадамоти дигари корхонаҳо ва иттиҳодияҳои онҳо ё ташкилотҳои махсус дар асоси шартнома амалӣ мегардонанд.

Низомномаҳои намунавии ҳадамоти маркшайдерӣ ва геологиро мақоми давлатии ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

Бидуни хушсифат ва сари вақт таъмин намудани корҳои геологи ва маркшайдерии истихроҳи маъдан, инчунин бидуни баҳисобигирии вазъ ва камузиёдшавии заҳираи маъданҳои фоиданок истифода бурдани сарватҳои зеризаминӣ манъ аст.

#### **Моддаи 41. Лоиҳакашини корхонаҳои истихроҳи маъданҳои фоиданок ва коркарди ашёи хоми минералӣ, инчунин иншоотҳои зеризамини новобаста ба омӯзиши сарватҳои зеризаминӣ ва истихроҳи маъданҳои фоиданок**

Лоиҳаи корхонаҳои истихроҳи маъдан, инчунин иншоотҳои зеризаминӣ новобаста ба омӯзиши сарватҳои зеризаминӣ ва истихроҳи маъданҳои фоиданокро ташкилотҳои махсуси лоиҳакашӣ дар асоси заҳираи тасдиқшудаи маъданҳои фоиданок бо назардошти таъмини бехатарии экологи ва тараққиёти комплексии миңтақа мекашанд.

Ҷойҳои соҳтмони корхонаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳои фоиданок, инчунин иншоотҳои зеризамини новобаста ба омӯзишу истихроҳи маъданҳои фоиданокро комиссияҳои махсус ташкилшуда муйян карда, бо мақомоти ҳудидори маҳаллӣ, мақомоти назорати давлатии истихроҳи маъдан ва мақомоти дигари манфиатдор мутобиқ менамоянд.

Дар рафти лоиҳакашини корхонаҳои истихроҳи маъданҳои фоиданок ва коркарди ашёи хоми минералӣ, инчунин иншоотҳои зеризамини новобаста ба мақсадҳои омӯзиши сарватҳои зеризаминӣ ва истихроҳи маъданҳои фоиданок ташкилоти лоиҳаҳоз ўҳдадор аст, ки маълумотро дар бораи ҳусусиятҳои таъсири объекти лоиҳавӣ ба мухити зист интишор намояд.

Лоиҳаҳои соҳтмон, васеъкунӣ ва навсозии корхонаҳои истиҳроҷи маъдан ва иншоотҳои зеризамини то амалӣ шуданашон бо тартиби мӯқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд экспертизаи комплексии давлатӣ, аз ҷумла экспертизаи экологи шаванд.

Мезёрҳои лоиҳақашин технологияи корхонаҳои истиҳроҷи маъданҳои фоиданок ва коркарди ашёи хоми минералӣ, инчунин иншоотҳои зеризамини новобаста аз мақсадҳои омӯзиши сарватҳои зеризамини ва истиҳроҷи маъданҳои фоиданок истифодашаванда бояд бо мақомоти давлатии назорати истиҳроҷи маъдан дар доираи салоҳияти он мувофиқат карда шаванд.

Ташкилотҳое, ки лоиҳаи корхонаҳо ва технология, маҳсулот ва таҷҳизоти марбут ба истифодабарии сарватҳои зеризаминиро мекашанд, инчунин ташкилотҳое, ки чунин лоиҳаҳоро мавриди экспертиза қарор медиҳанд, бояд иҷозатномаи бо тартиби мӯқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон додашударо дошта бошанд.

#### **Моддаи 42. Талабҳои истиҳроҷи маъданҳои фоиданок, коркарди ашёи хоми минералӣ ва истифодай сарватҳои зеризамини ба мақсадҳои дигар**

Истиҳроҷи маъданҳои фоиданок ва ба мақсадҳои дигар истифода бурдани сарватҳои зеризамини мувофиқи қонунгузории амалкунанда лоиҳаҳои тасдиқшуда, нақшаҳои вусъати корҳои истиҳроҷи маъдан, лоиҳаҳо ва схемаҳои истиҳроҷи нафт, газ, обҳои зеризамини, қоидаҳои истифодай техника, қоидаҳои ҳифзи сарватҳои зеризамини, қоидаҳои санитарӣ, мезёрҳои экологи ва иайра амалӣ гардонда мешавад.

Қоидаҳои истифодай техника, қоидаҳои ҳифзи сарватҳои зеризаминиро мақомоти давлатии маҳсус ваколатдоршуда тасдиқ менамоянд.

Ҳангоми истиҳроҷи маъданҳои фоиданок, коркарди ашёи хоми минералӣ ва ба мақсадҳои дигар истифода бурдани сарватҳои зеризамини бояд корҳои зерин ба ҷо оварда шаванд:

1) роҳ надодан ба талафоти аз мезёр зиёд ва каммаъданшави тарошидани танаву қабати конҳои маъдан, интихобан истиҳроҷ кардани маъдан, ки аз ин қимати заҳираи ашёи хоми минералии дар конҳо боқимонда паст мешавад, инчунин заҳираи маъданҳои фоиданок беасос талаф мёбад;

2) дар рафти корҳои истиҳроҷи маъдан роҳ, надодан ба вайроншавии конҳои фаъол ва конҳои ҳамشاфати онҳо, инчунин ҳифз намуд заҳираи маъданҳои фоиданoke, ки дар қаъри замин мубаққатан нигоҳ дошта мешаванд ва конҳои маъдане, ки барои истифодай минбаъда лозиманд;

3) баҳисобигирӣ ва ҳисботдиҳии давлатии камузиёдшавии заҳираи маъданҳои фоиданок, талаф ва камтаркибшавии маъданҳои фоиданок ба инобат гирифтани азхудкунии комплексӣ ва истифодай ашёи хоми минералӣ, инчунин миқёси коркардшудаи кони сарватҳои зеризамини;

4) бозиқтишофи кони маъданҳои фоиданок ва иҷрои дигар корҳои геологи, корҳои маркшайдерӣ, инчунин тартиб додану ҳифз кардани ҳуҷҷатҳои геологию маркшайдерӣ;

5) баҳисобигирӣ ва назорати сифату миқдори тақсими ҷузъиёти фоиданоки ашёи хоми минералии мавриди коркард, маҳсулоти ниҳоӣ партови маъдан;

6) бехатар анҷом додани корҳое, ки бо истифодай қаър вобастаанд;

7) ҷорӣ намудани назорати доимии ҳолати обьектҳои ғуронидани (дар анбор ҷой додани) моддаҳои зараровар ва ҳолати муҳити табии зист, инчунин андешидани тадбирҳои самарарабахши муҳофизат ва вақт огоҳ намудани аҳолӣ ҳангоми сар задани фалокат;

8) роҳ, надодан ба ҷойиронии моддаҳои зараровар ва партовҳои заҳрдор дар ҳудуди конҳои маъданҳои фоиданок, дар болои заҳираи маъданҳо, иншоотҳо ва обьектҳои воқеи манбаъҳои зеризамини;

9) роҳ, надодан ба ғуронидани партовҳои басо ҳафнок ва радиоактивии корхонаҳои давлатҳо ва шаҳрвандони ҳориҷӣ дар қитъаҳои кӯҳио замини чудо кардашуда.

### **ФАСЛИ V ПАРДОХТИ ҲАҚҚИ ИСТИФОДАИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ**

#### **Моддаи 43. Системаи пардохти ҳаққи истифодай сарватҳои зеризамини**

Истифодай сарватҳои зеризамини пулакӣ мебошад.

Системаи пардохти ҳаққи истифодай сарватҳои зеризамини аз инҳо иборат аст:

- пардохт барои ҳуқуқи истифодай сарватҳои зеризамини;
- маблаиҷудокунӣ барои васеъ кардани базаи ашёи хоми минералӣ;
- **пардохти ҳаққи иҷозатнома. (КЧТ аз 5.01.08 №351)**

Ғайр аз ин, истифодабарандагони сарватҳои зеризамини бочу андоз ва намудҳои дигари пардохт, ки Қонун пешбинӣ намудааст, аз ҷумла ҳаққи истифодай замин ва аҳбори геологи месупоранд. Онҳо дар сурати каммаъдан шудани манбаъҳои зеризамини мувофиқи моддаи 48-уми Қонуни мазкур таҳифи пардохтро гирифта метавонанд.

#### **Моддаи 44. Пардохт барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини**

Пардохт барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини ҳангоми ҷустуҷӯй, иктишофи омӯзиши конҳои маъданҳои фоиданок, ҳангоми истихроҷ ва мақсадҳои дигари истифодаи сарватҳои зеризамини аз тамоми истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, аз ҷумла ҳангоми ба истифодаи манбаъҳои зеризамини ҷалб гардидани маблағузорони хориҷи, ситонда мешавад **мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад**. Андоза ва тартиби ба буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилоятҳо, шаҳру нохияҳо ворид гардидани пардохтро шартномаю литсензияҳо, аз ҷумла консессияҳо дар бораи истифодаи сарватҳои зеризамини, инчунин ҳуҷатҳои таъсисӣ барои барпо кардани ҷамъиятҳои ҳархелаи саҳоми, асоссиатсияҳо ва корхонаҳои муштарақ, аз ҷумла якҷоя бо ширкату корхонаҳои хориҷӣ, муайян мекунанд. (**ҚҖТ аз 5.01.08 №351**)

Ҳангоми пешниҳод намудани қитъаи замин барои истифодаи конҳои канданиҳои фоиданок, истифодабаранда ҳарочоти давлатӣ ва ё шаҳси ҳуқуқии дигарро, ки барои ҷустуҷӯй, арзёбӣ ва иктишоф масраф шудааст, пардохт менамояд. Ҳарочот бо тартиби муқаррарнамудаи Қоидаҳои ҷуброни ҳарочоти ҷустуҷӯй, арзёбӣ ва иктишofi канданиҳои фоиданок, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, пардохта мешавад. (**ҚҖТ аз 31.12.08с №471**).

#### **Моддаи 45. Шаклҳои пардохт барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини**

Пардохт барои истифодаи сарватҳои зеризамини дар шаклҳои зерини муқарраркардаи литсензия ситонида мешавад:

- 1) музди пулакӣ;

- 2) як қисми ашёи хоми минералии истихроҷшуда ё дигар маҳсулоте, ки истифодабарандай сарватҳои зеризамини истехсол мекунад, ба истиснои маводи радиоактивӣ, металҳои асил, алмос ва дигар маводу маҳсулоте, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доҳил мешаванд;

- 3) иҷрои кор ё хизматрасонӣ, ба истиснои хизмати дорои ҳусусият ҳарби ва аҳборе, ки сирри давлатӣ ё тиҷоратии корхона мебошад;

- 4) ба ҳисоб гирифтани маблағе, ки ба буҷети ҷумҳурӣ ва буҷетҳо **Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон**, вилоятҳо, нохияҳо, шаҳрҳо чун ҳиссаи фонди ибтидиоии корхона соҳташавандай истихроҷи маъдан ирсол мегардад. (**ҚҖТ аз 5.01.08 №351**)

Андозаи пардохт барои ҳуқуқи истихроҷ бо назардоши намудҳои маъданҳои фоиданок, миқдору сифати заҳираи он, шароити табиии географӣ, иқтисодӣ ва шароити техникии ҷустуҷӯй ва иктишоф, баҳрабардории кон, дараҷаи таҳдиди ҳавфу ҳатар муйян карда мешавад. Тартиби каму беш пардохтани андозро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян мекунад.

#### **Моддаи 46. Маблаиҷудокунӣ барои васеъ кардани базаи ашёи хом минералӣ**

Пул барои васеъ кардани базаи ашёи хоми минерали аз тарафи истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, ки бо истихроҷи ҳамаи намудҳои маводи маъданни машиуланд, мувофиқи моддаи 15 –уми ин Қонун ҷудо карда мешавад. Ин пул ба буҷети ҷумҳурӣ дар шакли пардохти ҷуброни ҷузъии ҳарочоти корҳои омӯзиши геологии доҳил мешавад ва барои бо пул таъминкунни корҳои омӯзиши геологии сарватҳои зеризамини ва арзёбӣ намудани заҳираҳои маъданҳои фоиданок истифода мегардад.

**Маблағҳои пардохтнамудаи истифодабарандагон, ки корҳои иктишofi геологиро мувофиқи лоиҳаи аз ҷониби мақоми ваколатдор тасдиқшуда (мувофиқашуда) маблағузорӣ намудаанд, ба ҳаҷми маблағузории воқеӣ баъд аз тасдиқ намудани заҳираҳои канданиҳои фоиданок аз ҷониби Комиссияи давлатии заҳираҳо ва тасдиқи воқеянияти қашфи кон аз тарафи мақоми ваколатдор аз ҳисоби кам кардани маблағи пардохтҳои истифодабарандагони қаъри замин (ројлати ва бонуси истихроҷӣ), ки Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, ҷуброн карда мешавад. (**ҚҖТ аз 31.12.08с №471**).**

Андозаи маблақҷудокуниро барои васеъ кардани базаи ашёи хоми минералӣ, тартиби ситондан ва тақсиму истифодаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

#### **Моддаи 47. Пардохти ҳаққи иҷозатномадиҳӣ**

Ҳаққи иҷозатномадиҳӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» пардохт карда мешавад. (**ҚҖТ аз 5.01.08 №351**).

#### **Моддаи 48. Кам кардани пули пардохт барои каммаъдан шудани манбаъҳои сарватҳои зеризамини**

Барои каммаъдан гаштани манбаъҳои сарватҳои зеризамини аз шахсони зерин барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамини камтар пули пардохт ситонида мешавад:

- 1) аз истифодабарандай сарватҳои зеризамини, ки бо вучуди кам будани даромади иқтисодии кон шартҳои истифодаи оқилонаи заҳираҳои қашфшударо риоя намуда, бо сабабҳои объективӣ маъданҳои фоиданоки камеб истехсол мекунад;

2) аз истифодабарандай сарватҳои зеризаминие, ки аз захираи бокимондаи пастсифат, ба истиснои ҳолатҳое, ки сифати захираи маъданҳои фоиданок дар натиҷаи интихобан истихроҷ, намудани маводи кон паст мегардад, маъданҳои фоиданок истихроҷ, менамояд.

Қарори кам карданни пули пардохтре барои каммаъдан шудани манбаъҳои сарватҳои зеризаминӣ мақоми давлатие қабул мекунад, ки барои ҳуқуқӣ истифодаи сарватҳои зеризаминӣ литсензия медиҳад.

## ФАСЛИ VI

### ЧАВОБГАРВ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРВ ДАР БОРАИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНВ

#### Моддаи 49. Чавобгарӣ барои вайрон кардани Қонун дар бораи сарватҳои зеризаминӣ

Шахсиятҳои ҳуқуқӣ ва шаҳрвандоне, ки барои аъмоли зайл гунаҳкоранд:

- 1) риоя накардани тартиботи муқарраркардаи ҳамин Қонуни истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;
- 2) худсарона истифода бурдани сарватҳои зеризаминӣ;
- 3) риоя накардани талаботи стандартҳои (мөъёру қоидаҳои) бо тартиби муайян тасдиқшудаи истифодаи бехатари сарватҳои зеризаминӣ, ҳифзи онҳо ва муҳити табиии зист, аз ҷумла ҳилофкориҳое, ки манбаъҳои зеризаминиро олуда соҳта, кони маъданҳои фоиданокро иайриқобили истифода мегардонанд;
- 4) риоя накардани ҳуқуқӣ моликият ба аҳбори геологи ва аҳбори дигар ва ё ҳуқуқӣ ҳифзи маҳфияти он;
- 5) соҳтмони худсарона дар масоҳати конҳои маъданҳои фоиданок;
- 6) эҳтиёт накардани биноҳо, иншоотҳо ва инчунин ҳудуди маҳсус ҳифзшаванда ва объектҳои муҳити табиии зист ҳангоми истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;
- 7) нобуд кардан ё зарар расондан ба ҷоҳои мушоҳидавию режимии обҳои зеризаминӣ, инчунин аломатҳои маркшайдерӣ ва геологи;
- 8) мудом риоя накардани тартиби пардохти пули истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;
- 9) иҷро накардани талабҳои барои аҳолӣ бехавф гардонидани кону ҷоҳо, ки барҳам дода, ё ҳуд ҳобонида мешаванд, инчунин талабҳои эҳтиёт кардани манбаъҳои маъданҳои фоиданок, кону ҷоҳо дар давраи ҳобондани онҳо;
- 10) қобили истифодаи минбаъда накардани қитъаҳои замин ва дигар объектҳои табиие, ки дар натиҷаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ зиён диданд;
- 11) иҷро накардани фармонҳои мақомоти назоратӣ, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷинои, маъмурӣ ва ҷавобгарии дигар қашидат мешаванд.

Қонунгузорӣ метавонад барои аъмоли дигари зидди Қонуни сарватҳои зеризаминӣ низ ҷавобгарӣ муқаррар намояд.

#### Моддаи 50. Ҳал намудани баҳсҳо

Баҳсҳо оид ба истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд. (ҚҖТ аз 5.01.08 №351)

#### Моддаи 51. Додани товони зиён

Товони зиёне ки дар натиҷаи фаъолияти корхонаю муассиса ва ташкилотҳо, шаҳрвандон, мақомоти ҳокимият ва идораҳо ба истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ расидааст, аз ҳисоби маблаши ҳудашон ва бучетҳои даҳлдор ҷуброн мешавад.

Агар қитъаи манбаъҳои зеризаминӣ мавриди истифода қарор нағирифта бошад, товони зиён ба бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон, бучетҳои ноҳияю шаҳрҳо бо роҳи ҳиссагузорӣ ирсол мегардад.

Бо ризояти тарафҳои манфиатдор ҷуброни пули зиёнро метавон бо корҳои барқарорсозии ҳусусиятҳои табиии ҳаробгардидаи манбаъҳои сарватҳои зеризаминӣ иваз кард.

Истифодаи худсаронаи сарватҳои зеризаминӣ ва соҳтмони худсарона дар замини дорои манбаи маъданҳои фоиданок бидуни ҷуброни ҳарочоти истифодаи иайри қонуни сарватҳои зеризамини қатъ мегардад.

## ФАСЛИ VII

### ШАРТНОМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚИ

#### Моддаи 52. Шартномаҳои байналхалқӣ

Агар дар шартномаи байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба қоидаҳои муқарраркардаи Қонуни мазкур қойдаҳои дигар муайян шуда бошанд, қоидаҳои шартномаи байналхалқӣ татбиқ карда мешаванд.

Раиси Шӯрои Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. РАҲМОНОВ

шахри Душанбе, 20 июли соли 1994,  
№ 983

ҚАРОРИ ШЎРОИ ОЛИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар хусуси мавриди татбиқ қарор доданий Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи сарватҳои зеризамини»

(Ахбори Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1004, №15-16, мод. 236)

Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қарор мекунад:**

1. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватҳои зеризамини» аз лаҳзай нашр шуданаш мавриди татбиқ қарор дода шавад.

2. Шўрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон:

қарорҳои Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳамин Конун мутобиқ намояд;

дар хусуси ба Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватҳои зеризамини» мутобиқ гардонидани санадҳои қонунгузории ҷорӣ бо тартиби муқарраршуда таклифҳо тайёр намояд;

аз ҷониби вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва бекор карда шудани санадҳои меъёри ва дигар санадҳояшонро, ки хилофи Конуни мазкур мебошанд, таъмин кунад.

Раиси Шўрои Олии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. РАҲМОНОВ

шахри Душанбе, 20 июли соли 1994,  
№984